

«Тасдиқ мекунам»:
Муовини ректор оид ба тарбия
_____ Б. Қодирова
аз «___» сентябри соли 2018

Нақшаи
чорабиниҳои ягонаи фаъолияти созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишчӯдухтарони факултетҳои
ДДМИТ

№	Номгӯи чорабиниҳо	Мухлати иҷро	Масъулин
1.	Фаъолнокунонии донишчӯён дар чараёни татбиқи санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаҳои маориф, кор бо ҷавонон ва занон	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишчӯдухтарони факултетҳо
2.	Ташкил ва баргузорию вохӯрию суҳбатҳо бо донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат, ҷиҳати мусоидат дар амалисозии нуқтаҳои суҳанронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба Рӯзи дониш	Моҳҳои сентябр ва октябри соли 2018	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишчӯдухтарони факултетҳо
3.	Андешидани тадбирҳо ҷиҳати таъсиси намояндагии Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар факултетҳо	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишчӯдухтарони факултетҳо
4.	Созмон додани маҳфили доимоамалкунандаи "Пайравони Пешвои миллат" дар назди Шуъбаи кор бо ҷавонон	Доимӣ	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишчӯдухтарони факултетҳо
5.	Ташкилу баргузорию чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ, мизҳои мудавар, семинарҳо, вебинарҳо, ҷамъишҳо ва	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишчӯдухтарони факултетҳо

	аксияҳои гуногунсоҳа баҳшида ба таҷлили ҷашнҳои сиёсӣ ва миллӣ.		
6.	Мусоидат дар ташкил ва баргузор намудани шанбегӣҳо ва ҳашари умумидонишгоҳӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ ҷиҳати ободу зебо гардонидани маҳаллаҳои Пойтахт	Мунтазам	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
7.	Ташкили Аксияи солимгардонии ҷавонон таҳти унвони “Мо – ҷавонон варзишро интихоб менамоем!” дар назди хобгоҳҳои донишгоҳ	Ҳар рӯзи шанбе	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
8.	Ташкил ва баргузори мизи мудаввар, семинар ва нишастҳои илмӣ бахшита ба таҷлили рӯзи қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	Ҳафтаи аввали моҳи сентябр	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
9.	Ташкил ва баргузори Аксияи ҷумҳуриявии хайрхоҳӣ нисбат ба пиронсолону барҷомондагон таҳти унвони “Дар ҷавони дор пиронро азиз!”	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
10.	Ташкили Аксияи ҷумҳуриявии ҷавонон таҳти шиори “Мо ҷавонон ба гузаштагон эҳтиром мегузорем!” бо мақсади тоза намудани оромгоҳҳо	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
11.	Баргузори чорабиниҳои оммавӣ фарҳангӣ, илмӣ эҷодӣ, озмунҳои интеллектуалӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ дар байни донишҷӯён баҳшида ба санаҳои таърихӣ	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо

12.	Баргузории чорабиниҳои сиёсӣ- фарҳангӣ бахшида ба таҷлили Рӯзи Артиши миллӣ.	Моҳи феврал	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
13.	Ташкил ва гузаронидани суҳбату вохӯриҳо чиҳати баланд бардошани маърифати ҳуқуқии донишҷӯён баҳри пешгирии омилҳои номатлуб, аз қабили терроризму экстремизм ва шомилшавии онҳо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ	Мунтазам бо пешниҳоди гузориш ҳар се моҳ	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
14.	Мусоидат намудан дар баргузории чорабиниҳо бахшида ба таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ	Моҳи март	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
15.	Ташкил ва баргузории чорабиниҳо бахшида ба иди Ғалаба бо собиқадорони ҷангу меҳнат ва аёдати онҳо	Моҳи май	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
16.	Ташкил ва баргузории аксияҳои саёҳии донишҷӯён дар ҷойҳои таърихӣ кишвар бо мақсади рушди туризми дохилӣ	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо
17.	Баргузор намудани мусобиқаи варзишии футболи хурд, тенниси рӯйи миз, волейбол ва шохмот миёни донишҷӯёни факултетҳо	Давоми сол	Созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо

ЭЗОҲ:

- Роҳбарони созмонҳои кор бо ҷавонон ва шӯроҳои кор бо донишҷӯдухтарони факултетҳо вазифадоранд, ки ҳар нимсола ба унвонии шуъбаи кор бо ҷавонон аз қорҳои анҷомёфтаи Нақшаи чорабиниҳои мазкур гузориши муфассал пешниҳод намоянд.
- Назорати иҷрои бандҳои Нақшаи чорабиниҳои мазкур ба зимаи сармутахассиси шуъбаи кор бо ҷавонон Ф.Ғафорода ва мутахассиси шуъбаи кор бо ҷавонон М.Ғафорова гузошта шавад.

Сардори шуъбаи кор бо ҷавонон

Ф.Саидов

